

Бо ҳуқуки дастнавис



ҚАЮМОВ Акмалшо Муминчонович

**АСОСҲОИ ФИЗИКИВУ КИМИЁЙӢ ТАҖЗИЯИ
МАҖДАНҲОИ АЛЮМИНИЮСИЛИТСИЙДОРИ
АРГИЛЛИТҲО ВА ГИЛХОКИ САБЗИ КОНИ
ЧАШМА-САНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҖИКИСТОН
БО КИСЛОТАҲОИ ХЛОРИД ВА НИТРАТ**

05.17.01 – технологияи моддаҳои гайриорганикӣ

АВТОРЕФЕРАТИ
рисола барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои техники

Душанбе – 2018

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Коркарди комплексии ашёи хоми минералӣ ва партовҳои саноатӣ»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ ҶТ иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

номзади илмҳои техниқӣ, ходими пешбари илмии озмоишгоҳи «Коркарди комплексии ашёи хоми минералӣ ва партовҳои саноатӣ»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мирзоев Давлатмурод Хайруллоевич

Мушовири илмӣ:

доктори илмҳои кимиё, профессор,
академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мирсаидов Улмас Мирсаидович

Муқарризони расмӣ:

доктори илмҳои кимиё, профессор,
сарходими илмии озмоишгоҳи «Кимиёи пайвастагиҳои гидросиклӣ»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

Усманов Раҳматҷон.

номзади илмҳои техниқӣ, директори «Шӯъбай Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ» - и АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Бустон

Ҳакимов Нӯъмонҷон.

Муассисаи пешбар:

Кафедраи «Кимиёй умуми ва ғайриорганикӣ»-и
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи
акад. М.С. Осимӣ

Ҳимояи рисола дар санаи «4» апрели соли 2018 соати 11-00 дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D. КОА-007-и назди Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.

Суроғ: 734063, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 299/2.

E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пураи диссертатсия дар китобхонаи илмӣ ва дар сомонаи интернетии Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шудан мумкин аст.

www.chemistry.tj

Автореферат дар санаи «_____» 2018с., фиристода шуд.

Котиби илмии шӯрои
диссертационӣ,
доктори илмҳои химиявӣ, дотсент



Обидов З.Р.

ТАВСИФНОМАИ УМУМИИ РИСОЛА

Муҳим будани мавзӯъ. Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар назди иқтисодиёти Тоҷикистон гузошта шудааст, бо ашёи хоми маҳаллӣ таъмин намудани КВД «Ширкати Алюминийи Тоҷик» мебошад, лекин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ашёи баландсифати алюминийдор мавҷуд нест. Аз ин лиҳоз дар назди таҳқиқотчиён масъалаи бо таври комплекси истифода бурдани конҳои паст сифати дорои алюминий истодааст.

Истифодаи дигар намуди гилҳоки алюминийдор имкон медиҳад, ки таҳқурсии саноати кимиёй, алюминий ва чинию маснуоти сафолӣ тавсева дода шавад. Дар Тоҷикистон конҳои ашёҳои каолинит, аргиллитҳо, нефелинҳо, алунитҳо ва бентонитҳо мавҷуданд, ки дар таркиби онҳо ашёи алюминийдор ба миқдори кофи мавҷуд аст. Ба ғайр аз ин онҳо дар таркибашон қисматҳои фоиданок низ доранд. Ҳангоми коркарди ин ашё бо усули комплекси коркарди саноатии ин чинҳои кӯҳӣ аҳамияти қалон доранд.

Ҳангоми ба даст овардани намакҳои гуногун аз чинҳои кӯҳии номбурда, ҳамчунин алюминий, зарур ва муҳим аст, ки мақсади асосии мо коркарди пурра ва ба даст овардани компонентҳои фоиданок мебошад.

Дар айни замон коркарди chinҳои кӯҳии алюминиyo силитсийдор усулҳои зерин истифода бурда мешавад: ҳароратӣ, кислотагӣ, ишқорӣ ва омехта.

Усулҳои саноатии коркарди комплексии маъданҳои нефелин ҳангоми ба даст овардани хоки алюминийдор, сement, содда ва ишқор (патош) бо усули гудохта-часпонӣ васеъ истифода бурда мешавад, ки дар ин маврид ҳангоми гудохта-часпонӣ дар ҳарорати баланди $1200\text{--}1350^{\circ}\text{C}$ маъданҳои нефелинид бо оҳаксанг ва ишқор якҷоя гудохта мешаванд, дар натиҷа дуоксили силитсий ба силикати калсий табдил меёбад. Оксиди алюминий бошад ба алюминати калсий ва ё натрий табдил меёбад. Баъдан аз маҳлули алюминатҳо бо усулҳои маълум гидроксили алюминий бо коркарди минбаъдаи он гилҳок ҳосил менамоянд.

Усули якҷоя гудохтан ба ғайр аз бартариҳои назаррас як қатор камбудихо низ дорад: масрафи зиёди сӯзишворӣ, ҳарчи маблағҳои иловагӣ ва афзоишу сарфи миқдори зиёди маҳсулот.

Ҳангоми коркарди маъданҳои алюминиyo силитсийдори пастсифат усулҳои кислотагӣ бо истифодаи, кислотаҳои сулфат, хlorид, нитрат истифода бурда мешаванд, ки имкон медиҳад ба осонӣ гилҳоки алюминий ва гилҳоки силитсий дар зинаи аввал коркард шавад. Яъне, маъданни алюминиyo силитсийдори пастсифат бо усули кимиёй ғанӣ гардонида мешавад.

Аз ин сабаб масъалаи муҳими айни замон муайян намудани ашёи хоми алюминийдор ва коркарди пурраи маъданҳои алюминийдор бо истифодаи усулҳои муосири самаранок, пурра аз таркиби маъдан ҷудо намудани қисматҳои (компонентҳои) фоидаовар ва муайян намудани реаксияҳое, ки дар ин ҷараён мегузарад, ба ҳисоб меравад.

Хадафи таҳқиқот. Ҳадафи таҳқиқоти мазкур омӯзиши раванди таҷзияи маъданҳои дар таркибашон алюминийдор: гилҳоки сабз ва аргиллитҳои кони Ҷашма-Санг бо кислотаҳои нитрат ва ё хlorид дар ҳудуди ҳарорати аз 20 то 98°C бо истифодаи усулҳои аз таркиби ашё

интихобан чудо намудани қисматҳои даркорӣ, коркарди шароитҳои оқилонаи таҷзияи ашё, ки вобаста аз омилҳои гуногуни физикиву-кимиёй ба даст овардани маҳлули қисматҳои онро таъмин менамояд, мебошад.

Масъалаҳои асосии таҳқиқот инҳоянд:

- омӯзиши хосиятҳои физикиву-кимиёии маъданҳои алюминийдори аввалия, маҳсулотҳои мобайнӣ ва ниҳоии коркарди аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз;
- таҳқиқоти хосиятҳои физикиву-кимиёии маҳлулҳое, ки ҳангоми коркарди ашёи хом бо кислотаҳои нитрат ва хлорид ба вучуд омадаанд;
- омӯзиши параметрҳои кинетикии равандҳое, ки ҳангоми коркард бо усули кислотагӣ ва ҷудошавии аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз ба амал меоянд.

Навовариҳои кори илмӣ:

- усулҳои коркардашудаи таҷзияи гилхокҳои сабз ва аргиллитҳо, имконият медиҳанд, ки алюминий ва оҳан дар намуди нитратҳо ва хлоридҳо ҷудо карда шаванд;
- асосноккунии физикиву кимиёии таомулҳои кимиёие, ки ҳангоми раванди таҷзияи маъданҳои алюминийдор бо таҷзияи маҳсулотҳои мобайнӣ ва ниҳоӣ ба амал меоянд, дода шудааст;
- параметрҳои кинетикӣ ҳисоб карда шуда, ҳудудҳои гузаштани равандҳои ҷудо намудани маъданҳои алюминийдори кони Чашма – Санг муқаррар гардида ва дар ин раванд усули кислотагӣ татбиқ гардида, кислотаҳои нитрат ва хлорид истифода шудаанд;
- тарҳи асосии технологии коркарди комплексии гилхокҳои сабз ва аргиллитҳои кони Чашма- Санг таҳия карда шудааст;

Моҳияти амалии рисола. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар коркарди технологии маъданҳои пастсифати алюминийдор ва аз маъданҳои дар таркибашон микдори зиёди алюминий ва силитсий дошта ба даст овардани доираи васеъи молу маҳсулот истифода бурда шавад.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳод шуда:

- натиҷаҳои таҳқиқоти минералогӣ ва физикиву кимиёии гилхокҳои сабз, аргиллитҳо ва маҳсулоти ҷудошавии онҳо ба воситаи кислотаҳои нитрат ва хлорид;
- натиҷаҳои таҳқиқоти равандҳои кинетикӣ, ки ҳангоми ба воситаи кислотаҳо таҷзия шудани ашёи хом, ҷараён мегиранд, имконияти муайян намудани механизми имконпазири таомул ва ворид намудани ислоҳ ба технологияи коркард;
- тавсифи физикиву кимиёии маҳсулотҳо, ки дар натиҷаи таҷзия ҳосил шудаанд, мувозинати моддии усулҳои пешниҳоди коркарди маъданҳои алюминийдор.

Интишор. Оид ба мавзӯи рисола 14-то мақола, аз ҷумла 6-то дар маҷаллаҳои тавсия намудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 –то дар маводҳои конфронсҳои байналмиллалӣ ва илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ чоп шудаанд.

Кори тавсибушуда. Натицаҳои асосии кори мазкур дар конферонси IV байналмиллалии илмӣ-амалӣ «Дурнамои рушди илм ва маориф», ки соли 2010 дар ш. Душанбе доир гардид; семинари «Соли 2011-соли байналмиллалии кимиё» ва «Амнияти радиатсионии Тоҷикистон» (Душанбе 2011 с.); конферонси илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои глобалии ҷаҳонӣ» (Душанбе 2014 с.); конферонси 5-уми илмӣ-амалии байналмиллалий дар мавзӯи «Нақши ҷавонон дар ҳалли масъалаҳои муҳимми раванди глобализатсияонӣ» (Душанбе 2015 с.); конферонси ҷумҳуриявии «Хонишҳои XII Нуъмоновӣ» (Душанбе 2015 с.) муҳокима карда шудаанд.

Саҳми муалиф. Саҳми муалиф аз гузориши масъалаҳои таҳқиқот, интихоб ва таҳлилӣ адабиётҳо оид ба мавзӯи рисола, муайян намудани роҳ ва усулҳои ҳалли вазифаҳо, инчунин коркарди аксари маълумоти ба даст омадаи таҷрибавӣ, таҳлил ва ҷамъбасти онҳо, тавсияи хулосаҳои асосӣ ва мавқеъи рисола иборат мебошад.

Таркиб ва ҳаҷми рисола. Рисола аз муқаддима, панҷ боб, хулосаҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда номгӯи адабиётҳо 127, чопи компьютерӣ 112 саҳифа, 35 расм ва 22 ҷадвалро ташкил медиҳанд.

1. МУНДАРИЧАИ АСОСИИ КОР

Дар муқаддима моҳияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда шуда, ҳадаф ва вазифаҳои рисолаи илмӣ муҳтасар ифода ва аҳамияти илмӣ ва амалии кор инъикос шудааст.

Дар боби якум «Коркарди маъданҳои алюминисилитсийдор», маълумот дар бораи адабиётҳо оид ба алюминисилитсийдори аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Дар он маълумот оид бо кислотаҳо таҷзия намудани маъданҳои алюминисилитсийдор оварда шудааст.

Дар боби дуюм «Хусусиятҳои физикиву кимиёни маъданҳои алюминисилитсийдори аргиллитҳо ва гилҳокҳои сабзи кони Ҷашма-Санг», маълумот оид ба таркиби минералогӣ ва хосиятҳои физикиву кимиёни маъданҳои алюминисилитсийдори аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг нишон дода шудааст. Натицаҳои таҳлилҳои дифференсиалӣ-термикий ва рентгенфазавӣ маъданҳои алюминисилитсийдори аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи Ҷашма-Санг дарҷ шудааст.

Боби сеюм «Таҷзияи аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг бо таъсири кислотаи нитрат», ба мавзӯи тавассути кислотаи нитрат таҷзия намудани маъданҳои алюминисилитсийдори аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг нишон ва омӯзиши кинетикаи таҷзия намудан бо кислотаҳо бахшида шудааст.

Дар боби чорум «Таҷзияи аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг бо таъсири кислотаи хlorid», натицаҳои бо кислотаи хlorid ҷудо намудани аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи оварда шуда, инчунин натиҷаи омӯзиши кинетикаи таҷзияи аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг бо кислотаи хlorid оварда шудаанд.

Дар боби панҷум «Роҳҳои коркарди комплексии аргиллитҳо ва гилҳоки сабзи кони Ҷашма-Санг бо таъсири кислотаҳои нитрат ва ё хlorid», усулҳои коркарди комплексии маъданҳои алюминисилитсийдори

аргиллитҳо ва гилхоки сабзи кони Чашма-Санг тавассути кислотаҳои нитрат ва хлорид оварда шудааст. Дар асоси маълумотҳои физикиву кимиёй нақшай технологияи коркарди аргиллитҳо ва гилхокм сабзи кони Чашма-Санг тавассути кислотаҳо таҳия карда шуда, аз он чумла таомулҳои кимиёй ва технологияи коркарди ашё бо кислотаҳои нитрат ва хлорид нишон дода шудааст. Хосияти коагулятсионии коагулянти омехтаи хлориди алюминий ва оҳан нисбати сулфати алюминий низ омӯхта шудааст.

1.1. Тавсифи муҳтасари аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз

Дар Тоҷикистон якчанд конҳои қалони алюминий силитсийдор мавҷуд аст. Бештар конҳои алюминий силитсийдори Зиддӣ, Чашма-Санг ва ғайра қобили таваҷҷӯҳанд ва ин конҳо ба конҳои кам омӯхташуда мансубанд.

Таркиби минералогӣ ва кимиёии аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз бо усули рентгенфазавӣ, фотометрӣ-аланғавӣ ва бо усули таҳлили ҳаҷмӣ муайян карда шудааст. Дар диссертатсия таркиби кимиёй ва минералогии аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи Чашма-Санг оварда шудаанд.

Аргиллитҳо – ин ҷинсҳои кӯҳӣ буда дар таркибашон алюминий силитсий доранд. Аргиллитҳо аз ҷиҳати таркиби минералогӣ ва кимиёй ба гилхокҳо хеле монанд мебошанд, лекин аргиллитҳо саҳт буда, дар об тарнашаванданд. Онҳо аксаран аз минералҳои гилхоки навъҳои монтмориллонитӣ ва хлоридӣ аз омехтаҳои силитсий, абрак (слюда), шпати сахроӣ иборат мебошанд. Нисбат ба дигар гилхокҳо аргиллитҳо қабатҳои зиёд доранд ё ки аз микроқабатҳо иборатанд. Аргиллитҳо ҷинсҳои такшини хос дошта мебошанд. Таркиби онҳо ғафс буда, бо таъсири ҳарорат ва фишорӣ баланд қабат ҷудо мешаванд,

Аргиллит яке аз навъҳои гилхоки шабеҳи сангии слансдор мебошад. Ранги ҷинс қабуди тира, сиёҳранг, сафедча, ранги абревиммонанд ва мисли қатрон сиёҳ мешавад. Зичиаш $1,3 - 2,06 \text{ г/см}^3$ мешавад.

Дар таркиби аргиллитҳо ҳиссаи массаи Al_2O_3 аз 20 то 30%, Fe_2O_3 бошад аз 5 то 9% -ро ташкил медиҳад.

Гилхокҳои сабз. Онҳо ҷинсҳои алюминий силитсийдор мебошанд. Гилхокҳои сабз қариб, ки таркиби минералогии якхела доранд, гарчанде, ки микдори гётит ва иллити таркиби онҳо $\alpha - \text{FeO(OH)}$ ва $\beta - \text{FeO(OH)}$ гуногун аст. Сабаби ранги сабз доштани гилхок дар он аст, ки $\alpha - \text{FeO(OH)}$ ва $\beta - \text{FeO(OH)}$ микдори ин компонентҳо назар ба аргиллитҳо зиёдтар аст.

2. Қисми таҷрибавӣ (эксперименталиӣ)

2.1. Усулҳои озмоиши (эксперименталиӣ) ва таҳлили химиявии маъдан

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ истеҳсоли гилхок дар асоси технологияи Байер ба амал оварда мешавад ва онро асосан аз боксидҳои (Al_2O_3) –и баландсифат ҳосил менамоянд, ки ин боксид на ҳама вақт дастрас аст, зоро захираҳои саноатии вай хеле кам аст. Аз ин хотир барои рушди саноати алюминий ашёи хоми алтернативӣ зарур аст. Таваҷҷӯҳи аксар олимон ба ашёи хоми пастсифат нигаронида шудааст, яъне маъданҳои алюминий силитсийдори пастсифатро интихоб мекунанд, зоро дар ҳудуди Тоҷикистон захираҳои ин гуна маъданҳо хело зиёданд.

Усулҳои зиёди коркарди маъданҳои алюминийсилитсийдор маълуманд, ки онҳо ба коркардҳои ишқорӣ, кислотавӣ, термикий, автоклавӣ ва омехта чудо мешаванд.

Ба маъданҳои пастсифати алюминийсилитсийдори Тоҷикистон ин гуна маъданҳо доҳил мешаванд: сиенитҳои нефелинии кони Турпи, маъданҳои алунитовии кони Токмак, гилхокҳои каолинии кони Зиддӣ, аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг. Аз ингуна гилхокҳо нуриҳои минералӣ, коагулянтҳо, сода, ишқор, масолеҳи бинокорӣ, масолеҳи шпати сахрой, мавод барои корхонаҳои чинибарорӣ, рангҳои оксидҳои оҳан, шиши моеъ, пуркунандаҳои гуногун ва ғайраҳо истеҳсол менамоянд. Аз ин сабаб аз худ намудани ин маъданҳо бағоят аҳамияти қалон дошта, барои ин бояд технологияи қулай интиҳоб карда шавад.

То кунун оид ба ин кор дар Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқотҳои илмӣ гузаронида, усулҳои самараноки коркарди ин маъданҳоро қашф кардаанд, ки ин таҳқиқотҳо аксари душвориҳои хусусияти илмӣ ва технологияи коркарди маъданҳои алюминисилитсийдорро ҳал намудаанд. Бештари ин технологияҳо ба усулҳои кислотавии коркарди маъданҳои алюминий татбиқ гардидаанд.

Дар қисми мазкур усули таҳлили кимиёй нисбат ба аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз такмил дода шудааст. Дар кори мазкур усулҳои таҳлили кимиёй, аз ҷумла фотометрии алангавӣ, комплексонометриявӣ ва перманганатометриявӣ низ истифода бурда шудааст.

Ба усулҳои баркашидан ва комплексонометрӣ миқдори оксидҳои Al, Ca, Fe, Mg, Na, K, ва Si дар ашёи хом муайян карда шудааст. Миқдори металҳои ишқорӣ Na ва K бо усули фотометрии алангавӣ дар таҷхизоти ПФМ-2 муайян карда шуд.

Натиҷаҳои таҳлили элементарӣ ва фотометрии алангавӣ нишон доданд, ки таркиби аргиллитҳо аз чунин оксидҳо иборат мебошад: (бо ҳисоби ҳиссаи масса %) Al₂O₃-31,6, Fe₂O₃-8,74, SiO₂ -42,86, Na₂O-0,1, K₂O-2,95, CaO-1,0, MgO-1,0 ва қ.ҳ.с.-8,38.

Дар ҷадвали 1, натиҷаҳои таҳлили спектралии аргиллитҳои кони Чашма-Санг нишон дода шудаанд.

Мувофиқи натиҷаҳои таҳлили ҳаҷмӣ ва таҳлилҳои фотометрии алангавӣ ва таҳлили элементарӣ таркиби гилхокҳои сабзи Чашма-Санг аз оксидҳои зерин иборат аст (бо ҳисоби ҳиссаи масса %) Al₂O₃-20,38, Fe₂O₃-11,97, SiO₂-51,3, Na₂O-1,0, K₂O-2,95, CaO-0,5, MgO-1,0 ва қ.ҳ.с.-8,60.

Натиҷаҳои таҳлили спектралӣ дар ҷадвали 2 нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 1. - Натиҷаҳои таҳлили спектралии аргиллитҳои Чашма-Санг

Ti	K	Pb	Ba	Cu	Cr	Ni	V	Zn	Co	Ca
1,2	2,0	0,012	0,07	0,009	0,015	0,015	0,02	0,03	0,002	0,02


Ҷадвали 2 – Натиҷаҳои таҳлили спектралии гилхоки сабзи Чашма-Санг

Ti	K	Pb	Ba	Cu	Cr	Ni	V	Zn	Co	Ca
0,7	2,0	0,015	0,05	0,009	0,009	0,004	0,009	0,015	0,005	0,015

2.2. Таҳлили дифференсиалӣ – термикӣ ва рентгенфазавии аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи Чашма-Санг

Таҳқиқотҳои илмӣ дар таҷхизоти дериватографи G-1000-и системаи Паулик – Эрдӣ гузаронида шудаанд, ки дар онҳо суръати баландшавии ҳарорат $5^{\circ}\text{C}/\text{дақ.}$ -ро ташкил дод.


Дар расми 1, термограммаи аргиллити аввалияи кони Чашма-Санг нишон дода шудааст, ки он ду эндоэффект ва як экзоэффект дорад. Эндоэффекти якум эҳтимолан ба оби абсорбсияшуда вобаста аст, ки дар ҳудуди ҳарорати $150\text{--}250^{\circ}\text{C}$ сар мешавад ва дар ҳудудҳои ҳароратҳои $450\text{--}550^{\circ}\text{C}$ эндоэффекти амиқ мушоҳидар карда мешавад. Ин далели он аст, ки соҳти аргиллитҳои чудошуда тағиیر меёбад. Дар ҳудудҳои ҳароратҳои $900\text{--}1000^{\circ}\text{C}$ экзоэффект мушоҳидар карда мешавад, ки аз имкони таъсиррасонии байниҳамдигарии иллитҳо ба дигар минералҳои аргиллитҳо шаҳодат медиҳад.



Расми 1. Термограммаи аргиллити аввалияи кони Чашма – Санг.

Дар расми 2 термограммаи гилхоки сабзи Чашма-Санг пешниҳод шудааст, ки дар он эндоэффекти амиқ дар ҳарорати 600°C ва экзоэффект дар ҳарорати 950°C ошкор шудааст.


Ҳангоми бо усули рентгенфазавӣ таҳқиқ намудани аргиллитҳо ва гилхокҳои сабз маълум гардид, ки ҷинсҳои кӯҳӣ аз маъданҳои зерин иборатанд: каолинит, кварс, иллит, монтмориллонит, гётит, гематит, гидрослюда, гидрагиллит.



Расми 2. Термограммаи гилхокҳои сабзи аввалияи кони Чашма-Санг.

Дар расми 3 натиҷаи таҳлили аргиллитҳои аввалияи кони Чашма-Санг бо усули рентгенфазавӣ нишон дода шудааст.

Штрих-диаграммаи гилхокҳои сабзи аввалияи кони Чашма-Санг дар расми 4 нишон дода шудааст.



Расми 4. Штрих-диаграммаи гилоҳоҳи сабзи аввалияи кони Чашма-Санг, дар ин ҷо: кв-кварц, к – каолинит, и – иллит, м-монтмориллонит, гёт - гётит г- гематит, гидрос- гидрослюд, гидрар- гидрагиллит.

2.3. Бо кислотаи нитрат таҷзия намудани аргиллитҳо ва гилҳоҳои сабзи кони Чашма- Санг

Ҳангоми бо кислотаи нитрат таҷзия намудани аргиллитҳои аввалия бе гудоҳтани пешакӣ дар фосилаи омӯҳташудаи тағирии параметрҳо, дараҷаи ҳосилшавии оксиди алюминий 12-20 фоизро ташкил мекунад. Сабаби кам ҷудошавии дар он аст, ки аргиллитҳоро пешакӣ намепазанд. Бо мақсади баланд бардоштани дараҷаи ҳосилкуни оксидҳои алюминий ва оҳан аз таркиби аргиллитҳо онҳоро пешакӣ дар ҳароратҳои аз 400 то 1000°C мегудозанд, ки дар ин ҳолат аввалан дараҷаи ҷудошавии қисматҳо меафзояд, лекин дар натиҷаи зиёдшавии минбаъдаи ҳарорат аз 600°C боло дараҷаи ҷудошавии қисматҳо кам мешавад. Шарҳи он чунин аст, ки дар таркиби аргиллитҳо минерали каолинит мавҷуд аст, ки он дар ҳарорати муайяни гудозиш соҳти кристаллии худро тағиир медиҳад. Барои гузаронидани таҳқиқот намунаи таҳлилшавандаро майдонад, онро дар ҳарорати 600°C дар муддати 60 дақиқа метафсонанд ва байд аз он бо кислотаи нитрат коркард менамоянд.

Кислотаи нитрат аз ҳисоби миқдори ҳосилшудаи нитратҳои алюминий ва оҳан тақсим карда мешавад. Лойоби ҳосилшударо полонда (фильтр карда), бо оби муқаттар мешӯянд, дар маҳлул миқдори оксидҳои алюминий ва оҳанро бо усули маъмулӣ ҷудо менамоянд.

Таъсири ҳарорат (расми 5а) ба ошкорсозии қисматҳо дар ҳарорати аз 20 то 98°C омӯҳта шудааст, ки омилҳои ҳамешағӣ давомнокии коркард 60-


дақиқа, филзати кислота 45%, меъёри илова намудани HNO_3 100 %-ро аз миқдори стехиометрӣ ташкил додаанд.

Дар расми 5 аён аст, ки афзоиши ҳарорат дарацаи зиёдшудани чудошавии қисматҳо мушоҳидаро мешавад.

Вобастагии дарацаи чудошавии оксидҳои алюминий ва оҳан аз 10 то 60-дақиқаро ташкил медиҳад. Агар давомнокии раванд то 60-дақиқаро ташкил кунад ва ҳарорати 98°C бошад, ҳиссаи массаи оксиди алюминий-и чудошуда аз 43% то 97 %, оксиди оҳан бошад аз 22 то 66% -ро ташкил медиҳанд (расми 5б). Вусъати минбаъдаи давомонокии раванд вусъати дарацаи қисматҳоро таъмин намекунад. Барои ҳосил кардани натиҷаҳои хуб коркарди 60 дақиқаи ашёи аввалия кофӣ мебошад.


Таъсири ғализати кислотаи нитрат, ба таҷзияи маъдан дар фосилаи ғализати аз 20 то 55% мавриди омӯзиш қароргирифт (расми 5в). Омилҳои бе тағиیر дар ин ҷараён ҳарорати 98°C ва давомнокии 60 дақиқа ба ҳисоб мерафтанд. Ҳангоми зиёд шудани ғализати кислота то 45% дарацаи чудошавии қисматҳо (компонентҳо) меафзояд ва он гоҳ дарацаи чудошави Al_2O_3 -97% ва Fe_2O_3 -66%-ро ташкил медиҳад. Ҳангоми минбаъд зиёд кардани ғализати кислота дарацаи чудошавии қисматҳо аз ашё бе тағиир монда, баъдан поён мефарояд (расми 5в).

Инчунин таҷзияи аргиллитҳо ғализатӣ кислотаи нитрат 45%, дар мудати 60-дақиқа ва ҳарорати 98°C бе гармқунӣ омӯхта шуд, ки дарацаи чудошавии Al_2O_3 8,17% ва Fe_2O_3 бошад 15,56% мебошад. дарацаи чудошавии оксидҳои максималӣ алюминий ва оҳан дар ҳарорати 98°C , давомнокии раванд 60-дақиқа, ғализати кислотаи нитрат 45% ва андозаи зарачаҳои маъдан «0,1мм»-ро ташкил медиҳад.



Расми 5 Вобастагии дарацаи чудошавии Al_2O_3 (1) ва Fe_2O_3 (2) дар маҳлул аз: ҳарорат (а), давомнокии раванд (б) ва ғализати HNO_3 (в) ҳангоми таҷзияи аргиллитҳои кони Ҷашма –Санг бо кислотаи нитрат.

Омӯзиши андозаи зарраҳо барои ба даст овардани қисматҳои фоиданоке, ки ба таркиби аргиллитҳо доҳил мешаванд, баъди ба фраксияҳо чудо намудани аргиллитҳо гузаронида шуд. Баромади максималий ҳангоми чудошавии андозаи зарраҳои ба «0,1мм» баробар буда ба амал меояд. Ҳангоми тафсондани аргиллитҳоро то ҳарорати 500 – 900° С, чунин реаксия мегузараад:




Агар аргиллитҳоро то ҳарорати 400° С тафсонем, ягон тафйироти кимиёй рӯй намедихад ва дараҷаи чудошавии гилхокҳо ҳангоми чудошавии кислотаи нитрат 6,8% -ро ташкил медиҳад.

Дар ҳарорати зиёда аз 500° С хориҷшавии об ба амал омада, чудошавии оксидҳои алюминий ва оҳан зиёд мешавад. Ҳатҳои каче, ки дар расми 5 нишон дода шудаанд, дараҷаи чудошавии қисматҳоро то 97%ифода менамоянд. Параметрҳои мувоғики чудошавии қисматҳо чунинанд: ҳарорати тафсонидан 500 – 550° С; давомнокии коркард 60-дақиқа; ҳарорати раванди коркард бо кислотаи нитрат 98°С; ғализатӣ он 45%; андозаи зарраҳо баъди майда ва тафсонидан то «0,1мм»-ро ташкил медиҳанд.

Дар натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидашуда, шартҳои зерини мусоид пешниҳод карда шудаанд; ҳарорати тафсонидан 500-550°С, ҳарорати таҷзияи маъдан бо кислотаи нитрат 98°С, давомнокии раванд 60-дақиқа, ғализати кислотаи нитрати 45%, андозаи зарраҳо «0,1мм».

Барои муайян намудани дараҷаи чудошавии гилхоки сабзи Чашма-Санг бо кислотаи нитрат пешакӣ дар осиёби озмоиши зарраҳоро то андозаи «0,1мм» майда менамоянд. Пас аз он намуна то ҳарорати 500-550°С дар давоми 60-дақиқа тафсонда мешавад. Вобастагии чудошавии Al_2O_3 ва Fe_2O_3 аз ҳарорат (расми 6) давомнокии раванд ва ғализати кислота нишон дода шудааст. Барои коркард кислотаи нитрат истифода бурда шуд. Чи хеле, ки дар (расми 6) дида мешавад, нишондиҳандай максималии дараҷаи чудошавӣ дар ҳарорати 98°С имконпазир шуда, барои Al_2O_3 -32% ва Fe_2O_3 -46% ташкил дод (расми ба), кислотаи нитрати 45% гирифта шудааст.

Вобастагии таҷзияи маъдан аз ғализати кислотаи нитрат 20-55% дар (расми 6в) оварда шудааст, дар ҳарорати 98°С; давомнокии 60-дақиқа, ғализати кислотаи нитрати 45% -ро истифода бурдан, аз маъдан оксидҳои алюминий ва оҳан пурра чудо мешаванд.




Расми 6. Вобастагии дараҷаи чудошавии Al_2O_3 (1) ва Fe_2O_3 (2) аз ҳарорат (а), давомнокии раванд (б), гализати HNO_3 (в), ҳангоми таҷзияи гилҳоки сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат.

2.4. Кинетикаи таҷзияи аргиллитҳои кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат

Мувофиқи кинетикаи хати каҷ (расми 7а) таҷзияи аргиллитҳои кони Чашма-Санг хеле зуд сурат мегирад, оксиди алюминий ба маҳлул мегузарад ва дар давоми 60-дақиқа 97% Al_2O_3 чудо мешавад. Дар ҳарорати 98°C бошад, пурра чудо мешавад. Дар ҳарорати 80°C ба 78% баробар мешавад.

Бо истифода аз муодилаи кинетикии тартиби якум, константаи суръати таҷзия намудаи аргиллитҳо муайян карда шуд. Намунаҳоро дар ҳарорати муайян ва вақти муайян нигоҳ дошта, пас аз он дар эксикатор хунук кардаву полонида, маҳлули таҳлилшаванди (аликвотаи) он гирифта таҳлил карда шудааст. Бо зиёдшавии ҳарорат ва афзудани вақт дараҷаи чудошавии Al_2O_3 ва Fe_2O_3 зиёд мешавад. Агар ин раванд то як соат давом қунад ва дар ҳарорати аз 40 то 98°C гузарад, дараҷаи чудошавии Al_2O_3 аз 11 то 97% (расми 7а), Fe_2O_3 бошад аз 19 то 66 %-ро ташкил медиҳад. Хати каҷи раванди кинетикий дар ҳудуди ҳарорати аз 40 то 60°C будан хусусияти хати ростро дорад, аз 60°C боло бошад, хусусияти параболӣ дорад.



Расми 7. Вобастагии дараңаи чудошавии Al_2O_3 аз давомнокии раванд (а), вобастогии $\lg \frac{1}{(1-\alpha)} \cdot 10$ аз вақт (б) ва вобастагии $\lg K_{dp}$ аз ҳарорати мутлақи баръакс (в) ҳангоми чудошави Al_2O_3 ва гузаштани он ба маҳлүл дар натиҷаи коркарди аргиллитхой кони Чашма-Санг бо кислотаи 45%-аи нитрат.


Дар ҳолати аз 60°C баланд будан, минералҳои гилхокхо қариб, ки пурра таczия мешаванд ва минералҳои оҳандошта бошанд, қисман таczия мешаванд. Хати каци кинетикӣ бо муодилаи тартиби якум ифода карда мешавад.

$$\frac{d\alpha}{d\tau} = \frac{K}{(1-\alpha)} \quad (3),$$

ки дар ин чо -дараңаи чудошавӣ, τ -вақт (дақиқа), K -константаи суръати чудошавӣ, дақ^{-1}

$$\lg(1-\alpha) = \frac{K_\tau}{2,303} \quad (4).$$

Дар ҷадвали вобастагӣ $\lg \frac{1}{(1-\alpha)} \cdot 10$ аз вақт (расми 7б ва 8б), ҷадвалҳои хати қаҷдошта, ки ҳамиҳои манфи доранд, баробари $-K/2,303$ мебошад.



Расми 8. Вобастагии дараачы чудошавай Fe_2O_3 аз давомнокии раванд (а), вобастагии $lg\frac{1}{(1-\alpha)} \cdot 10$ аз вақт (б), вобастагии $lgK_{miёна}$ аз ҳарорати мутлақи баръакс (в), ҳангоми таҷзияи аргиллитҳои кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат.

Энергияи фаъолкунӣ (Е) ва зарбкунанда (зариф) K_0 бо усули графикӣ ба истифодай муодилаи Аррениус:

$$K = K_0 \frac{E}{RT} \quad (5),$$

муайян карда шуд,

$$K = K_0 - \frac{E}{2,303 \cdot RT} \quad (6),$$

ки дар ин ҷо:

R- адади доимии газӣ универсалӣ (кЧ/мол);

T – ҳарорати мутлақ (Келвин), мебошад.

Дар расмҳои 7в ва 8а вобастагии константаи логарифми суръати бо кислотаи нитрат таҷзия намудани аргиллитҳо аз бузургихои ҳарорати мутлақи баръакс нишон дода шудааст. Чи хеле, ки аз расмҳои 7а ва 8в айён аст, нуқтаҳо бо хати рости Аррениус мувоғиқ меоянд. Аз рӯи вобастагии энергияи фаъолкунӣ муайян карда мешавад, ки он барои Al_2O_3 ба 45,42 кЧ/мол, барои Fe_2O_3 ба 50,54 кЧ/мол баробар аст. Аз ин ҷо хулоса бармеояд, ки ҷараёни раванд фақат дар доираи кинетикӣ мегузарад. Чунки минералҳо дар таркибашон оҳан доранд, баъди тафсондан шакли модификатсионии душворҳалшаванда ҳосил мекунанд. Минералҳои алюминийдор бошанд, яъне каолинит ба метакаолинит мубаддал гашта, ба осонӣ ҳал мешаванд. Ҳарорати тафсонидан ба 500-550°C баробар аст.

2.5. Усули коркарди комплексии аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма –Санг бо кислотаҳои нитрат ва хлорид

Усули коркард аз зинаҳои асосии зерин иборат аст:

- майданамудани ашёи хом;
- бехтани зарраҳо то андозаи «0,5 -0,1мм»;
- тафсонидан бо ҳарорати 500-600°C то 60 дақиқа;
- ба реактор дохил намудани ашёи хоми майдакардашуда ва кислотаи нитрат;
- дар ҳарорати аз 20 то 100°C ва дар муддати 60-дақиқа таҷзия намудани ашёи тафсонидашуда бо кислотаи нитрат ва хлорид;
- чудокуни бо усули такшонкуни ва полонидан.

Барои гузаронидани таҷзияи аргиллитҳо ва гилхоки сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи хлорид, ба маҳлул хлоридҳои алюминий, оҳан, натрий ва калий илова менамоянд. SiO_2 , иллит, намакҳои металлҳои вазнин такшон мешаванд.


Маҳлул, ки асосан аз намакҳои алюминий ва оҳан иборат аст ва он ҳамчун каугулянти омехта, барои тоза намудани оби нӯшоки ва обҳои партовҳои саноати истифода бурда мешавад. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки ҳосиятҳои коагулянтии маҳлулҳои хлоридҳои алюминий ва оҳани ҳосилшуда назар ба маҳлули сулфати алюминий зиёдтар аст.

Такшони саҳти ҳосилшудае, ки аз SiO_2 , иллит, намакҳои металлҳои вазнин ва ғайраҳо иборатанд, метавонанд барои истеҳсоли масолеҳи бинокорӣ истифода шаванд.

Аз маҳлулҳои хлориди алюминий, оҳан ва миқдори ками хлоридҳои натрий ва калий бо усули ишқорониданҳои гидроксидаи алюминий ва оҳан ҳосил менамоянд. Дар маҳлул хлоридҳои натрий ва калий боқӣ мемонанд.

Баъди чудокунии гидроксидҳои алюминий ва оҳан аз намакҳои натрий ва калий ва ёфтани pH такшони ҳалнашавандай Fe(OH)_3 ҳосил мешавад. Дар маҳлул NaAl(OH)_4 боқӣ мемонад ва он ҳангоми гарм кардан ба Al_2O_3 ва H_2O чудо мешавад. Оксиди алюминийи ҳосилшударо ҳамчун ашёи барои ҳосил кардани алюминий истифода мебаранд. Тарҳи технологияи коркарди аргиллитҳо ва гилхоки сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат пешниҳод карда мешавад (расми 9).

Дар ҷумҳурии мо, ки захираҳои зиёди аргиллитҳо, гилхокҳои сабз ва ашёҳои хоми дастрас мавҷуд аст, истифодаи технологияи кислотавии коркарди ашёи хоми алюминийсилитсийдор метавонад самараи зиёди иқтисодӣ дихад, зоро тамоми маҳсулоти коркарди ашёи хом дар саноати кимиёвии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалан истифода бурда мешаванд.



Расми 9. Тарҳи асосии технологияи коркарди комплексии аргиллитҳо ва гилҳоки кони Чашма–Санг бо таъсири кислотаи нитрат.

2.6. Таомулҳои кимиёй дар тарҳи технологияи раванди коркарди аш-хом бо кислотаҳои нитрат ва хлорид

Таркиби химиявӣ ва минералогии аш-хом бо усулҳои таҳлилӣ ҳаҷмӣ, спектралӣ, фотометрияи аллангавӣ ва рентгенфазавӣ муайян карда шудааст.

Дар натиҷаи таҳлилҳои таркиби минералогӣ маълум гардид, ки аргиллитҳо ва гилҳокҳои сабзи кони Чашма–Санг амалан аз минералҳои ҳаммонанди зерин иборат аст: кварц, каолинит, монтмориллонит, гематит гиётит, гидрослюд ва гидрагиллит, ба истиснои он, ки аргиллитҳои кони Чашма–Санг дар таркибашон гётит ва иллит надоранд.

Таркиби кимиёни онҳо аз он далолат мекунад, ки ин ҷинсҳо асосан аз SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 ва миқдори ками металлҳои вазнин ба монандӣ Ti , Pb , Ba , Cu , Cr , Ni , V , инчунин оксидҳои калсий, магний, натрий ва калий иборатанд.

Чи хеле ки аз расми 9 дида мешавад, дар зинаи аввали коркарди аргиллитҳо ва гилҳокҳои сабз майданамудани аш-хом дар мошини

сангмайдакунак мебошад. Дар зинаи дуюм ашёи хоми майдакардашударо аз ғалбел мегузаронанд. Андозаи зарраҳо то «0,5-0,1мм» бошад.

Дар зинаи сеюм бо роҳи тафсонидани дегидрататсионии ашёи хоми майдашуда дар ҳарорати $500\text{-}550^{\circ}\text{C}$, дар давоми 60-дақиқа равониши об ва деструктирипасияи баъзе минералҳо ба амал меояд.

Зинаи сеюм: аргиллитҳо $\xrightarrow[500\text{-}600^{\circ}\text{C}, 1\text{ соат}} \text{(монтмориллонит, каолинит, гематит, гидрослюд)} + \text{H}_2\text{O} \uparrow;$

Зинаи сеюм: гилхоки сабз $\xrightarrow[500\text{-}600^{\circ}\text{C}, 1\text{ соат}} \text{(гётит, каолинит, гематит, иллит и др.)} + \text{H}_2\text{O} \uparrow:$

Пас аз он аргиллитҳо баъд аз тафсонидан бо кислотаи нитрати 45% ё ин, ки бо HCl -и 20% дар ҳарорати 20°C коркард карда мешаванд.

Зинаи чорум: бо кислотаҳо таҷзия намудан дар ҳарорати $20\text{-}100^{\circ}\text{C}$ дар давоми 60-дақиқа гузаронида мешавад.


Зинаи 5: Аргиллит + $\text{HNO}_3 \xrightarrow[20\text{-}100^{\circ}\text{C}, 1\text{ соат}]{} \text{нитраты Al, Fe, Na, K, Ba, SiO}_2$.

Зинаи 5: Аргиллит + $\text{HCl} \xrightarrow[20\text{-}100^{\circ}\text{C}, 1\text{ соат}]{} \text{хлориды Al, Fe, Na, K, Ba, SiO}_2$.

Нитратҳо ва хлоридҳои алюминий, оҳан, натрий ва калий дар маҳлул мемонанд, нитрат ва хлоридҳои металлҳои ишқорзамини SiO_2 , иллит ва намакҳои металлҳои вазнин такшон мешаванд.





Зинаи 6. Лойобаи боқимондаро полонида фазаи сахтро аз маҳлул ҷудо мекунанд. Таҳшини сахтро ҳамчун ашёи хом барои истеҳсоли масолеҳи соҳтмон истифода мебаранд.


Зинаи 7. Ҳангоми коркарди маҳлул бо ишқор таҷшинҳои гидроксидҳои алюминий ва оҳан ҳосил мешавад ва бо зиёд намудани pH онҳоро аз ҳамдигар ҷудо менамоянд, нитратҳо ва хлоридҳои Na ва K -ро бошад барои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ истифода мебаранд.



Коркарди минбаъдаи гидроксиди алюминийро бо усули маълуми Байер гузаронидан мимкин аст.

Пас аз тафсонидан ва бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид таҷзия намудани аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи Чашма-Санг таомулҳои зерин ба амал меоянд:





3. Тахқиқоти қобилияти коагулянтивии коагулянти омехтаҳои алюминий ва оҳандошта

Ҳангоми покиза кардани об истифодай коагулянтҳои омехтае, ки аз омехтаи намакҳои алюминий ва оҳан иборатанд, хеле самаранок аст. Дар ин ҳолат таъсири муҳити pH васеъ мегардад, зоро суръати гидролиз баланд аст.

Дар таркиби гилҳоки кони Чашма-Санг зиёда аз 20% пайвастагиҳои алюминий ва 10% пайвастагиҳои оҳан мавҷуд аст.

Дар асоси тахқиқотҳои анҷомдода ва коркарди технологияи маҳсус, ҷудокунии кислотагии гилҳокҳои каолинӣ, тарҳи навӣ технологияи бадастории коагулянтҳои омехта дар асоси хлоридҳои алюминий ва оҳан кор карда шуд (расми 10).

Самараи баланди амали коагулянти коагулянти омехта ҳангоми тирагии зиёди об мушоҳида карда мешавад.



Расми 10. Тарҳи асосии технологӣ барои ҳосил намудани коагулянти омехташуда аз гилҳокҳои сабзи Чашма-Санг.

Таҳлили муқоисавии қобилияти коагулянти стандарти сулфати алюминий ва коагулянти омехтаи хлоридҳои алюминий ва оҳан дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст, дар он дида мешавад, ки омили асосии таъсиррасон бо коагулятсия давомнокии раванд ва вояи коагулянт мебошад.

Ҳангоми зиёд кардани миқдори коагулянт аз 1 то 5 мг/л, дар 6-дақиқа миқдори баркаши ғашҳо дар об аз 39,3 то 8,3 мг/л кам мешавад.

Ҳангоми зиёд шудани миқдори коагулянт ва давомнокии вақт дараҷаи коагулятсия меафзояд. Агар миқдори коагулянт дар давоми 30-дақиқа то 5 мг/л зиёд карда шавад, баркашии ғашҳо дар об ба 3,4мг/л баробар мешавад.

Чадвали 3.

Таҳлили муқоисавии қобилияти коагулянтии сулфати алюминий (коагулянти стандартий) бо коагулянти омехтаи дорон алюминий ва оҳан


№	Миқдори коагулянт, мг/дм ³		τ , дақ.	Миқдори боқимондаи баркаши моддаҳо дар об, мг/дм ³	
	Сулфати алюминий мувофиқи стандарти давлатӣ	Коагулянти омехта		Сулфати алюминий мувофиқи стандарти давлатӣ	Коагулянти омехта
1	1	1	6	28.2	39.3
2	2	2	6	15.8	20.5
3	3	3	6	27.2	15.5
4	4	4	6	22.5	9.0
5	5	5	6	23.9	8.3
6	1	1	12	23.4	35.2
7	2	2	12	10.9	15.5
8	3	3	12	21.5	13.6
9	4	4	12	14.3	6.4
10	5	5	12	15.3	5.9
11	1	1	18	21.5	32.5
12	2	2	18	8.6	14.5
13	3	3	18	19.1	10.0
14	4	4	18	13.4	5.1
15	5	5	18	13.4	5.0
16	1	1	24	19.1	30.6
17	2	2	24	8.1	13.8
18	3	3	24	17.2	8.5
19	4	4	24	12.9	3.8
20	5	5	24	11.95	4.7
21	1	1	30	18.6	29.6
22	2	2	30	7.1	12.2
23	3	3	30	15.3	8.1
24	4	4	30	11.95	3.9
25	5	5	30	11.5	3.4

Коагулянти омехташуда дар ҳолати тирагии зиёди об, масалан тираги баробари 410мг/л ва зиёдтар, миқдори лозимии коагулянт ба 10-40мг/л (аз рӯи Al_2O_3 ва Fe_2O_3), баробар мешавад, ки софсозии самаранокро то 99,2% таъмин мекунад. Коагулянти омехташуда металлҳои вазнинро бартараф сахта, имкон медиҳад, ки оби тоза ба камтарин миқдори омехтаҳои барои организми одам зарарнок ба даст оварда шавад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти самаранокии коагулянти омехта ва сулфати алюминий дар ҳароратҳои гуногун ва давомоти ин раванд дар расми 11оварда шудаанд.

Натицаҳои таҳлили муқоисавӣ нишон доданд, ки қобилияти коагулянтии омехта назар ба сулфати алюминий (коагулянти стандартӣ) ҳангоми ҳарорат $5\text{--}10^{\circ}\text{C}$ зиёд аст.

Мавриди истифода қарор додани коагулянти омехта барои тоза намудани оби нӯшокӣ ба микдори 10 то 150mg/l барои саломатии одам хатарнок нест, зоро FМИ (ғализати меъёрии иҷозатшуда) дар оби нӯшокӣ алюминий ва оҳан чанд баробар кам аст.



Расми 11. Вобастагии дараҷаи коагулятсионӣ аз ҳарорат (а) ва давомнокии раванд (б). 1 – коагулянти омехта, 2-сулфати алюминий. Нисбати Al_2O_3 ва Fe_2O_3 дар коагулянти омехта (10:1) мебошад.

Дар расми 11б. хати каци муқоисавии қобилияти коагулятсионии коагулянти омехта ва сулфати алюминий аз давомнокии вақт нишон дода шудааст.

Микдори коагулянти алюминий ва оҳандошта 2-3 маротиба назар ба сулфати алюминий камтар аст. Агар давомнокии вақт 30 дақиқа бошад, ҳиссаи дараҷаи массаи тозакунии то 99,2% меафзояд, барои сулфати алюминий бошад, 97,2% -ро ташкил медиҳад.

Ҳамин тариқ таҳқиқотҳои гузаронидашуда, нишон доданд, ки коагулянти омехтаи алюминий ва оҳандошта назар ба коагулянти сулфати алюминий бартарӣ дорад.

ХУЛОСАХО

1. Бо усулҳои таҳлили силикатӣ, дифференсиалӣ–термикӣ ва рентгенфазавии таҳлили хосиятҳои физикиву-кимиёи аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи авалияи кони Чашма-Санг, инчунин маҳсулоти коркарди онҳо бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид омӯхта шуд.
2. Параметрҳои муносиб барои таҷзия намудани гилхокҳои сабз ва аргиллитҳои кони Чашма-Санг усулҳои сарфакоронаи коркарди онҳо бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид пайдо гардид; пешакӣ тафсонидани маъдан дар муддати 60-дақиқа, ҳангоми ҳарорати аз 500 то 600° С. Барои таҷзия дар муддати 60-дақиқа ва ҳарорати 98° С кислотаи нитрат 45%, кислотаи хлорид 20% истифода бурда шуд. Дар натиҷа коагулянти омехтаи алюминий ва оҳан, гилхок, ашёи барои истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва фарфорию чинӣ ҳосил карда шуд.
3. Кинетикаи таҷзияи аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат омӯхта шуд. Барои маъданҳои аргиллитӣ: энергияи фаъоли назаргир барои оксиди оҳан ба 50,54 кЧ/мол ва барои оксиди алюминий ба 45,42 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди кинетикӣ ҷараён мегирад. Барои гилхоки сабз: энергияи фаъоли назаргир барои оксиди оҳан ба 43,58 кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 39,68 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди омехта амалӣ мегардад.
4. Кинетикаи таҷзияи аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи хлорид омӯхта шуд. Барои маъданҳои аргиллитӣ: барои оксиди оҳан энергияи фаъоли назаргири раванд ба 42,75 кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 44,74 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди омехта гузашта, ба ҳудуди кинетикӣ наздик аст. Барои гилхоки сабз: барои оксиди оҳан энергияи фаъоли назаргири раванд ба 44,52 кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 39,56 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди омехта мегузарad.
5. Самаранокии коагулянти омехтаи алюминий ва оҳандор ҷиҳати тоза намудани обҳои равон ва обҳои техникӣ, муайян карда шуд.
6. Технологияи комплекси коркарди аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат ва хлорид коркард шуд. Он аз зинаҳои зерин иборат аст: майда намудани маъдан; бехтани зарраҳо то андозаи аз 0,5 то 0,1мм; тафсонидан дар ҳарорати аз 500 то 600° С; бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид таҷзия намудан; чудо кардани лойоба ва ҳосил кардани компонентҳои фоиданок.

НАТИЧАҲОИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ ДАР ИНТИШОРОТИ ЗЕРИН НАШР ШУДААНД

*Мақолаҳои, ки дар маҷаллаҳои илми тавсиянамудаи КОА назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:*

1. Мирзоев, Д.Х. Азотнокислотное разложение аргиллитов месторождения Зидды Таджикистана / Д.Х. Мирзоев, М.М. Худойкулов, А.М. Каюмов, У.М. Мирсаидов // Доклады АН Республики Таджикистан. -2012. -Т.55. -№2. -С.141-144.
2. Мирзоев, Д.Х. Кинетика солянокислотного разложения аргиллитов месторождения Чашма-Санг / Д.Х. Мирзоев, А.М. Каюмов, М.Х. Мирзоев, М.М. Худойкулов, М.С. Пулатов, У.М. Мирсаидов // Доклады АН Республики Таджикистан. -2012. -Т.55. -№4. -С.317-321.
3. Каюмов, А.М. Азотнокислотное разложение аргиллитов месторождения Чашма-Санг Таджикистана / А.М. Каюмов, Д.Х. Мирзоев, У.А. Турсунов, А.М. Баротов // Известия АН Республики Таджикистан. -2015. -№2(159). -С.17-20.
4. Каюмов, А.М. Кинетика азотнокислотного разложения аргиллитов месторождения Чашма-Санг / А.М. Каюмов, Д.Х. Мирзоев, А.М. Баротов // Известия АН Республики Таджикистан. -2015. -№2(159). -С.47-51.
5. Каюмов, А.М. Смешанные коагулянты для очистки воды из зеленых и каолиновых глин Таджикистана / А.М. Каюмов, Д.Х. Мирзоев, М.С. Пулатов, У.М. Мирсаидов // Доклады АН Республики Таджикистан. -2015. -Т.58. -№4. -С.316-319.
6. Мирзоев, Д.Х. Влияние продолжительности процесса и концентрации минеральных кислот на степень извлечения глинозема из алюмосиликатных руд / Д.Х. Мирзоев, А.М. Каюмов, С.М. Гафорзода, Ш.О. Аъзамов // Доклады АН Республики Таджикистан. -2016. -Т.59. -№3-4. -С.146.

Маводҳои дар конфронсияҳои илми нашишуда

7. Мирзоев, Д.Х. Азотнокислотное разложение аргиллитов месторождения Зидды Таджикистана / Д.Х. Мирзоев, А.М. Каюмов, Х.Э. Бобоев, У.М. Мирсаидов // IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки и образования». –Душанбе, 2010. -С.28.
8. Мирзоев, Д.Х. Солянокислотное разложение аргиллитов месторождения Чашма-Санг Республики Таджикистан / Д.Х. Мирзоев, М.М. Худойкулов, А.М. Каюмов, У.М. Мирсаидов // Материалы семинаров «2011 год - Международный год химии» и «Радиационная безопасность Таджикистан». –Душанбе, 2011. -С.46-48.
9. Мирзоев, Д.Х. Кислотное разложение аргиллитов и каолиновых глин месторождения Зидды / Д.Х. Мирзоев. М.М. Худойкулов. А.М. Каюмов // Республиканская научно-практическая конференция «Роль молодежь в решении мировых проблем и глобализации»: Сборник статей и тезисов. – Душанбе, 2014. -С.150.
10. Мирзоев, Д.Х. Переработка аргиллитов месторождения Чашма-Санг соляной кислотой / Д.Х. Мирзоев, М.М. Худойкулов, М.Х. Мирзоев,

- А.М. Каюмов, У.М. Мирсаидов // 5-я Международная научно-практическая конференция «Всемирная торговая организация развития науки, техники и образования». –Душанбе, 2014. -С.14-19.**
11. Мирзоев, Д.Х. Получение смешанных коагулянтов для очистки вод из зеленых и каолиновых глин Таджикистана / Д.Х. Мирзоев, **А.М. Каюмов**, М.С. Пулатов, У.М. Мирсаидов // Республиканская научно-практическая конференция «Роль молодежи в решении важнейших проблем в процессе глобализации»: Сборник статей и тезисов. – Душанбе, 2015. -С.142-146.
12. Мирзоев, Д.Х. Разложение аргиллитов месторождения Чашма-Санг Таджикистана минеральными кислотами / Д.Х. Мирзоев, **А.М. Каюмов**, Ж.А. Мисратов, У.А. Турсынов, Г.У. Бахриддинова, У.М. Мирсаидов // Материалы XII Нумановских чтений. – Душанбе, 2015. - С.74-76.
13. Мирзоев, Д.Х. Оценка процесса разложения аргиллитов месторождения Чашма-Санг Таджикистана минеральными кислотами / Д.Х. Мирзоев, Ж.А. Мисратов, **А.М. Каюмов**, Ш.О. Аъзамов, У.М. Мирсаидов // Материалы XII Нумановских чтений. – Душанбе, 2015. - С.76-78.
14. Мирзоев, Д.Х. Влияние температурного режима на степень извлечения глинозема из аргиллитов и каолиновых глин месторождения Чашма-Санг Таджикистана минеральными кислотами / Д.Х. Мирзоев, Ж.А. Мисратов, **А.М. Каюмов**, Ш.О. Аъзамов, У.М. Мирсаидов // Материалы XII Нумановских чтений. –Душанбе, 2015. -С.157-159.

Шархи мухтасар

ба диссертатсияи Қаюмов Акмалшо Муминчонович дар мавзӯи «Асосҳои физикиву кимиёвии таҷзияи маъданҳои алюминийсилитсийдори аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таъсири кислотаҳои хлорид ва нитрат» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.17.01-технологияи моддаҳои гайриорганикӣ

Ҳадафи кори мазкур коркарди физикиву-кимиёни асосҳои технологияи ҳосилкунии алюминий ва оҳан аз конҳои алюминийсилитсийдори аргиллитҳо, гилхоки сабзи кони Чашма-Санг Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули кислотагӣ ба ҳисоб меравад.

Ба сифати объекти таҳқиқот аргиллитҳои аввалия ва гилхоки сабзи кони Чашма-Санг Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шудаанд. Дар асоси тадқиқоти таҷрибавӣ омӯхта шудааст:

Бо усулҳои силикатӣ, дифференсиалий-термикий ва рентгенфазавии таҳлили ҳосиятҳои физикиву-кимиёни аргиллит ва гилхокҳои сабзи аввалияи кони Чашма-Санг, инчунин маҳсулоти коркарди онҳо бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид омӯхта шуд;

Параметрҳои муносиб барои таҷзия намудани гилхокҳои сабз ва аргиллитҳои кони Чашма-Санг усулҳои сарфакоронаи коркарди онҳо бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид пайдо гардид; пешакӣ тафсонидани маъдан дар муддати 60-дақика, ҳангоми ҳарорати аз 500 то 600° С. Дар муддати 60-дақика ва ҳарорати 98° С кислотаи нитрат 45%, кислотаи хлорид 20% истифода бурда шуд. Дар натиҷа коагулянти омехтаи алюминий ва оҳон, гилхок, ашёи барои истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва фарфорию чинӣ ҳосил карда шуд;

Кинетикаи таҷзия намудани аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг омӯхта шуд. Энергияи фаъоли барои аргиллитҳо дар маъданҳо барои оксиди оҳан ба 50,54кЧ/мол ва барои оксиди алюминий ба 45,42 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди кинетикӣ ҷараён мегирад. Барои гилхоки сабз; барои оксиди оҳан ба 43,58 кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 39,68 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди омехта амалӣ машавад;

Кинетикаи таҷзия намудани аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи хлорид омӯхта шуд. Барои минералҳои аргиллитӣ; барои оксиди оҳан энергияи фаъоли ба 47,75 кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 44,74 кЧ/мол баробар аст. Раванд дар ҳудуди омехта мегузарад, лекин ба ҳудуди кинетикӣ наздик аст. Барои гилхоки сабз; энергияи фаъолӣ барои оксиди оҳан 44,52кЧ/мол, барои оксиди алюминий ба 39,56кЧ/мол баробар ат. Раванд дар ҳудуди омехта гузаранда мешавад. Самаранокии коагулянти омехтаи алюминий ва оҳандор ҷиҳати тоза намудани обҳои нӯшоқӣ ва обҳои аз корхонаҳо баромада, муайян карда шуд;

Технологияи комплекси коркарди аргиллитҳо ва гилхокҳои сабзи кони Чашма-Санг бо кислотаи нитрат ва ё хлорид коркард шуд. Он аз зинаҳои зерин иборат аст: майда намудани маъдан, то андозаи зарраҳо аз 0,5 то 0,1мм, бехтани маъданни майдакарда, тафсонидан дар ҳарорати аз 500 то 600° С бо кислотаҳои нитрат ва ё хлорид таҷзия намудан, ҷудо кардани лойоба ва ҳосил кардани компонентҳои фоиданок;

Кори диссертационӣ аз муқаддима, панҷ боб, хулосаҳо ва рӯйхати адабиётҳои истифодашуда 127 номгӯй дар 112 саҳифаи чопи компьютерӣ 35 расм ва 22 ҷадвал иборат мебошад.

Оид ба мавзӯи рисолаи диссертационӣ 14 мақола, аз ҷумла 6 мақола дар мачаллаҳои тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақола дар маводҳои конфронсҳои байнамиллалӣ ва ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ нашр шудаанд.

Калимаҳои қалидӣ: маъданҳои алюминийсилитсийдор, аргиллит, гилхоки сабз, кислотаи нитроген, кислотаи хлорид, таҳлили рентгенфазавӣ, таҳлили дефференсиалий-термикий, таҳлили фотометрияи алангавӣ.

РЕЗЮМЕ

к диссертации Каюмова Акмалшо Муминджоновича на тему: «Физико-химические основы разложения алюмосиликатных руд аргиллитов и зелёных глин месторождения Чашма-Санг Республики Таджикистан соляной и азотной кислотами», представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.17.01 - технология неорганических веществ

Цель работы заключается в разработке физико-химических основ технологии получения алюминия и железа из алюмосиликатных руд - аргиллитов и зелёных глин месторождения Чашма-Санг Республики Таджикистан кислотными способами.

В качестве объекта исследования использовались исходный аргиллит и зелёная глина Чашма-Сангского месторождения Республики Таджикистан.

На основе экспериментальных исследований:

Изучены физико-химические свойства исходных аргиллитов и зеленых глин месторождения Чашма-Санг силикатным, дифференциально-термическим и рентгенофазовым методами анализа, а также продуктов их переработки азотной и соляной кислотами;

Найдены оптимальные параметры для разложения зеленых глин и аргиллитов Чашма-Сангского месторождения азотной и соляной кислотами: предварительный обжиг руды в течение 1 часа при температуре от 500 до 600°C. Разложение кислотой в течение 1 часа при 98°C и концентрации азотной кислоты – 45%, соляной кислоты - 20% с получением смешанного алюмо-железистого коагулянта, глинозема, сырья для производства минеральных удобрений и фарфорово-фаянсовых изделий;

Изучена кинетика азотнокислотного разложения аргиллитов и зеленых глин Чашма-Сангского месторождения. Для аргиллитовых руд: для оксида железа кажущаяся энергия активации равна 50,54 кДж/моль, для оксида алюминия - 45,42 кДж/моль. Процесс протекает в кинетической области. Для зеленых глин: для оксида железа кажущаяся энергия активации равна 43,58 кДж/моль, для оксида алюминия - 39,68 кДж/моль. Процесс протекает в смешанной области;

Изучена кинетика солянокислотного разложения аргиллитов и зеленых глин Чашма-Сангского месторождения. Для аргиллитовых руд: для оксида железа кажущаяся энергия активации процесса равна 42,75 кДж/моль, для оксида алюминия - 44,74 кДж/моль. Процесс протекает в смешанной области, близко к кинетической. Для зеленых глин: для оксида железа кажущаяся энергия активации процесса равна 44,52 кДж/моль, для оксида алюминия – 39,56 кДж/моль. Процесс протекает в смешанной области. Определена эффективность использования смешанного алюмо-железистого коагулянта для очистки проточной и технической вод;

Разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки аргиллитов и зеленых глин Чашма-Сангского месторождения азотной и соляной кислотами, состоящая из основных стадий: дробление руды; отсев частиц от 0,5 до 0,1 мм; обжиг при температуре от 500 до 600°C; азотно- или солянокислотное разложение; разделение пульпы и получение полезных компонентов;

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов и списка использованной литературы, включающего 127 наименований, изложена на 112 стр. компьютерного набора, иллюстрирована 35 рисунками и 22 таблицами.

По теме диссертации опубликованы 14 статей, из них 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 8 статей в материалах международных и республиканских научно-практических конференций.

Ключевые слова: алюмосиликатные руды, аргиллит, зелёная глина, азотная кислота, соляная кислота, рентгенофазовый анализ, дифференциально-термический анализ, пламенно-фотометрический анализ.

SUMMARY

to the dissertation, Akmalsho Kayumov "Physics-chemical basis of the decomposition of alumina-silicate ores of the clay and green clay deposits of Chashma-sang of the Republic of Tajikistan hydrochloric and nitric acids" presented on competition of a scientific degree of candidate of technical Sciences, specialty 05.17.01 - technology of inorganic substances

The aim of this work is to develop physic-chemical foundations of technology of producing aluminum and iron from alumina-silicate ores, shale's and green clay deposits of Chashma-sang of the Republic of Tajikistan acidic ways.

As the object of investigation used the original clay stone and green clay Chashma-sang deposits of the Republic of Tajikistan.

Physics-chemical properties of the original shale's and green clay deposits of Chashma-sang silicate, differential thermal and x-ray phase analysis methods, as well as their derivatives of nitric and hydrochloric acids.

Found optimal parameters for the decomposition of green clays and mudstones Chashma-sang field of nitric and hydrochloric acids: a preliminary roasting of the ore for 1 hour at a temperature of from 500 to 600°C. the decomposition of the acid for 1 hour at 98°C and the nitric acid concentration of 45%, hydrochloric acid - 20% with obtaining the mixed aluminum-ferric coagulant, alumina, raw material for the production of mineral fertilizers and porcelain-faience products.

The kinetics of the nitric acid decomposition of the clay and green clay Chashma-sang field. For argillite ores: for iron oxide, the apparent activation energy is equal 50,54 kJ/mol for alumina - 45,42 kJ/mol. The process proceeds in the kinetic region. Green clay: for iron oxide, the apparent activation energy is equal 43,58 kJ/mol for alumina - 39,68 kJ/mol. The process proceeds in a mixed region.

The kinetics of the hydrochloric acid decomposition of the clay and green clay Chashma-Carskogo field. For argillite ores: for iron oxide, the apparent activation energy of the process is 42,75 kJ/mol for alumina - 44,74 kJ/mol. The process proceeds in a mixed area close to kinetic. Green clay: for iron oxide, the apparent activation energy of the process is equal to 44.52 kJ/mol for alumina – of 39.56 kJ/mol. The process proceeds in a mixed region. The efficiency of the use of mixed aluminum-ferric coagulant for purification of flowing water and process water..

Developed technological scheme of complex processing of shale's and green clay Chashma-sang deposits nitric or hydrochloric acid, consisting of basic steps: crushing of ore; screening of particles from 0.5 to 0.1 mm; calcinations at temperatures from 500 to 600°C; nitric - or hydrochloric acid decomposition; separation of the pulp and the yield of useful components.

The dissertation work consists of introduction, five chapters, conclusions and list of references, including 127 titles set out on page 112 of computer set, illustrated with 35 figures and 22 tables.

On the topic of the thesis published 14 articles, 6 articles in journals recommended by higher attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan and 8 articles in proceedings of International and national scientific conferences.

Key words: alumina silicate ore, argillite green clay, nitric acid, hydrochloric acid, x-ray diffraction, differential thermal analysis flame photometric analysis.